



## «Тасдиқ мекунам»

Ректори МДТ «Донишгоҳи давлатии  
Хӯҷанд ба номи академик Бобоҷон  
Ғафуров» номзади илмҳои таърих,  
дотсент Набизода М. С.  
«18» 08 2025 с.

### Тақризи

муассисай пешбар МДТ «Донишгоҳи давлатии Хӯҷанд ба номи  
академик Бобоҷон Ғафуров» ба диссертатсияи Буриев Баҳтиёр  
Болтаевич дар мавзуи «Ташаккули қобилияти эҷодии хонандагон  
тавассути мероси математикии олимони асримиёнагии Шарқ» барои  
дарёғти дараҷаи илмии номзади илмҳои педагогӣ аз рӯйи ихтисоси  
13.00.01 - Педагогикаи умумӣ, таърихи педагогика ва таҳсилот  
пешниҳод шудааст.

Мавзуи диссертатсияи унвонҷӯ Буриев Баҳтиёр ба яке аз мавзуи  
муҳими педагогӣ «Ташаккули қобилияти эҷодии хонандагон тавассути  
мероси математикии олимони асримиёнагии Шарқ» баҳшида шуда,  
барои дарёғти дараҷаи илмии номзади илмҳои педагогӣ аз рӯйи  
ихтисоси 13.00.01 - Педагогикаи умумӣ, таърихи педагогика ва  
таҳсилот омода шудааст.

**Мубрамии мавзуи таҳқиқот.** Таҳсилоти мусир назди муассисаҳои  
таҳсилоти миёнаи умумӣ чунин масъала гузоштааст, ки хонандагонеро  
ба ҳаёти воқеӣ дар шароити рушди босуръати техника ва технология,  
зухури илм, тағтиирпазирии талаботи бозори меҳнат, пайдоиш ва  
инкишофи зеҳни сунъӣ омода намоянд, ки қобилияти тафаккури эҷодӣ  
ва ғайримуқаррарӣ дошта бошанд. Яке аз роҳҳои ноил гаштан ба ин  
мақсад дар раванди омӯзиши фанни математикаи муассисаҳои таҳсилоти  
миёнаи умумӣ истифодаи мероси пурғоновати математикии олимони  
асримиёнагии Шарқ мебошад.

Шиносой бо дастовардҳои математикони асримиёнагии Шарқ ба  
хонандагон имконият медиҳад, ки бо мероси математикии ниёғони худ  
шинос гардида, оид ба пайдоиши мағҳумҳои математики маълумот  
пайдо намоянд. Хонандагон бо ҳолномаи олимони асримиёнагии Шарқ  
шинос шуда, оид ба омӯзиш ва таҳқиқотҳои илмӣ шавқу завқи маҳсус  
зоҳир менамоянд, ки ин яке аз омилҳои асосии ташаккулёбии қобилияти  
эҷодии онҳо мегардад.

Дар раванди машғулиятҳои дарсӣ ва беруназдарсии математика  
доҳил кардани маводи таърихӣ ба рушди таваҷҷуҳӣ маърифатӣ ба  
математика, ташаккули заминаҳои ҷаҳонбинии илмӣ, таъмини  
азхудкунии пурраи истилоҳоти математикӣ, муносибати арзишӣ ба

донишҳои математикӣ, тарбияи ахлоқӣ- ватанпарварӣ ва ташаккули қобилияты ҳодони хонандагон мусоидат мекунад.

Дарсхое, ки бо истифода аз маводи таърихӣ гузаронида мешаванд, хонандагонро бо сатҳҳои гуногуни таваҷҷӯҳи маърифатӣ ҷалб мекунанд, ки ин ба раванди таълим таъсири мусбат мерасонад.

**Дараҷаи омӯзиши мавзуи таҳқиқот.** Муҳаққиқ ҳангоми омӯзиши асосҳои илмӣ-назариявии мавзуъ бо асарҳои илмӣ ва таҳқиқотҳои зиёди олимони соҳаро мариди омӯзиш қарор додааст. Дар масъалаи мазкур ў ба таҳқиқотҳои зиёди олимон ва равишиносони ватаниву хориҷӣ, ки ҳанӯз аз охири аспи XIX оғоз шудааст, рӯй овардааст.

Масъалаҳои истифодай.унсурҳои таърихи математика дар таълим, муҳимиат ва зарурати масъалаи мазкур дар тақиқоти марбути ба таърихи математика аз ҷониби олимони соҳа аз ҷумла: Н. М. Бабаев, А.Н. Боголюбов, П.Г. Булгаков, Г. Вилейтнер, Б. В. Гнеденко, В. Е. Прудников, К. А. Рибников Н.В. Александрова, Л.В. Александрова, Г.Н. Қори-Ниёзӣ, Г.Д. Глейзер, И. Я. Депман, М.Я. Вигодский, Д.Я.Стройк ва дигарон мавриди таҳқиқ қарор гирифта шудааст.

Аз ҷумлаи муҳаққиқони тоҷик X.Ф. Абдуллозода, Г. Собиров, А. Ирисов, И. Ҳоҷиев, И. Ғуломов, А.Э. Сатторов, Б. Р. Қодиров, У. Шерматова, К. Ф. Фатхуллоев ва дигар олимон исбот карданд, ки ҳалқи тоҷик дар соҳаи омӯзиши математика мероси бузург дорад.

Аз ин ҷиҳат, мавзуи интиҳобнамудаи Буриев Бахтиёр доир ба мавзуи «Ташаккули қобилияти ҳодони хонандагон тавассути мероси математикии олимони асримиёнагии Шарқ» мубрам ва аҳамияти муҳими илмӣ дошта, маҳз ошкорсозӣ ва асосноккунии назариявӣ ва тавассути озмоиш қарор додани модели дидактикии ташаккули қобилияти ҳодони хонандагон тавассути мероси математикии олимони асримиёнагии Шарқ барои ташаккули қобилияти ҳодони хонандагони муассисаҳои таҳсилоти умумӣ мақсади асосии диссертатсия маҳсуб меёбад.

**Мақсади асосии таҳқиқотро** муҳаққиқ Буриев Бахтиёр дуруст муайян кардааст, ки он таҳия ва ба таври озмоишӣ санҷидани самаранокии модели дидактикии ташаккули қобилияты ҳодони хонандагон тавассути мероси математикии олимони асримиёнагии Шарқ мебошад ва барои анҷом додани таҳқиқоти илмӣ ҳаллу фасли масъалаҳои мазмун, мундариҷа ва шароитҳои педагогии ташаккули қобилияти ҳодони хонандагон тавассути мероси математикии олимони асримиёнагии Шарқро дар 5 муассисаи таҳсилоти умумии минтақаҳои гуногуни ҷумҳурӣ роҳандозӣ намудааст. Ва боварӣ дорем, ки ба ин мақсад ноил гаштааст.

Марҳилаҳои асосии таҳқиқот тӯли 10 сол гузаронида шуда, се марҳиларо дар бар гирифтааст. Объекти таҳқиқот: раванди омӯзиши математика дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ ва мавзуи

(предмет)-и таҳқиқот ташаккули қобилияти эчодии хонандагон тавассути мероси математикии олимони асримиёнагии Шарқ интихоб шудааст.

Таҳлилу баррасии натиҷаҳои таҳқиқот нишон медиҳад, дар он падидай навгонӣ ва бозёфти диссертатсия бо он арзёбӣ мегардад, ки дар он:

1. Мағхум ва моҳияти қобилияти эчодии хонандагон ҳангоми омӯзиши математика дар муассисаҳои миёнаи таҳсилоти умумӣ ба таври назариявӣ асоснок карда шудааст.

2. Усулҳои ташаккули қобилияти эчодии хонандагон ҳангоми омӯзиши математика дар муассисаҳои миёнаи таҳсилоти умумӣ муайян карда шудааст.

3. Модели дидактикий ташаккули қобилиятҳои эчодии хонандагон тавассути мероси математикии олимони асримиёнагии Шарқ таҳия гардида, ба таври озмоиши санҷида шудааст.

4. Мероси математикии олимони асримиёнагии Шарқ аз нигоҳи таъриҳӣ ва математикӣ баррасӣ гардида, шароити истифодаи он дар дарсҳои математикаи муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ муайян карда шудааст.

5. Усулҳо ва равишҳои татбиқи мероси математикии олимони асримиёнагии Шарқ дар таълими математикаи мусоири мактабӣ ба таври озмоиши санҷида шудааст.

6. Самаранокии модели дидактикий ташаккули қобилияти эчодии хонандагон тавассути мероси математикии олимони асримиёнагии Шарқ ба таври озмоиши санҷида шудааст.

7. Барои омӯзгорони математикаи муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ оид ба ташаккули қобилияти эчодии хонандагон дар дарсҳои математика тавассути мероси математикии олимони асримиёнагии Шарқ тавсияҳои методӣ таҳия карда шудааст

Нуктаҳои ба ҳимоя пешниҳодшавандай диссертатсияро муаллиф дар шакли зерин пешниҳод менамояд:

1. Мероси математикии олимони асримиёнагии Шарқ манбаи беназири супоришиҳо, усулҳо ва ғояҳоест, ки ба рушди тафаккури эчодии хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ мусоидат мекунанд. Ин мавод воситаи пурӯзввате барои ташаккули тафаккур, малакаҳои таҳлилию таҳқиқотӣ ва пеш аз ҳама барои ташаккули қобилияти эчодии хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ аст;

2. Мероси математикии олимони асримиёнагии Шарқ на танҳо як қисми таърихи илм, балки манбаи ғанини дониш аст, ки онро дар раванди таълими математикаи муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ самаранок истифода бояд бурд. Он имкон медиҳад, ки равишҳои таъриҳӣ, байнифаний ва фарҳангӣ ба омӯзиш ворид карда шаванд, ки ин ба

рушди тафаккури интиқодӣ, таваҷҷуҳ ба математика ва дарки хусусияти ҷаҳонии илм дар хонандагон мусоидат карда, боиси ташаккули қобилияти эҷодии хонандагон мегардад;

3. Мероси математикии олимони асримиёнагии Шарқ воситаи беназирест, ки ба рушди қобилияти эҷодии хонандагон дар дарсҳои математика мусоидат мекунад. Онҳо ба хонандагон имкон медиҳанд, ки математикаро бо таърих ҳамгиро омӯзанд ва яклухтии оламро ба зудӣ дарк намоянд. Истифодаи мероси математикии олимони асримиёнагии Шарқ дар дарсҳои математика таваҷҷуҳро ба мавзуъ бештар гардонида, малакаҳои эҷодӣ ва тафаккури интиқодиро инкишоф медиҳад. Мисолу масъалаҳои таъриҳӣ на танҳо воситаи таълим, балки воситаи тавоно барои рушди эҷодиёти хонандагон мебошанд;

4. Истифодаи мероси математикии олимони асримиёнагии Шарқ дар дарсҳои математика дорои иқтидори назарраси тарбиявӣ мебошад. Корҳои мутафаккирони барҷаста, ба монанди Ал-Хоразмӣ, Умари Хайём, Абӯрайҳони Берунӣ ва дигарон на танҳо дониши хонандагонро ғанӣ мегардонанд, балки роҳнамои хонандагон дар ҷодаи илмомӯзӣ мегардад;

5. Модели таҳияшудаи ташаккули қобилияти эҷодии хонандагон тавассути мероси математикии олимони асримиёнагии Шарқ дар раванди таълим метавонад тавассути: дарсҳои маҳсус таҳияшуда ва ё курсҳои ҳамгирошуда; фаъолияти беруназсинӣ (маҳфилҳо, озмунҳо, лоиҳаҳо); дастурҳои таълимӣ, маълумотномаҳои таъриҳӣ амалӣ карда шавад.

Муҳаққиқ Буриев Б.Б. дар таҳқиқоти диссертационии худ ба аҳаммияти назариявии ташаккули қобилияти эҷодии хонандагон тавассути мероси математикии олимони асримиёнагии Шарқ муҳим шуморида, модели истифодабарии онро таҳия кардааст. Истифодаи он тавассути мероси математикии олимони асримиёнагии Шарқ дар амалияи таълимӣ ба рушди ҳаматарафаи хонандагон мусоидат мекунад: тафаккури эҷодии онҳоро шакл медиҳанд, таваҷҷуҳи маърифатиро ташаккул дода, ҷаҳонбинии онҳоро васеъ мегардонад. Ин равиш таълими анъанавии математикиро ғанӣ ва онро шавқовартар ва самараноктар мегардонад.

Аҳаммияти амалии таҳқиқоти илмии унвонҷӯ Буриев Б. аз он иборат аст, ки:

1. Модели таҳиягардидаи ташаккули қобилияти эҷодии хонандагон тавассути мероси математикии олимони асримиёнагии Шарқ, ки бо риояи маҷмуи шароити педагогии татбиқи ин модел амал мекунад, ба раванди таълимии муассисаҳои таҷрибавӣ ворид карда шудааст.

2. Дастанрҳои таълимӣ-методӣ оид ба истифодаи мероси математикии олимони асримиёнагии Шарқ дар раванди дарси математикаи муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ таҳия ва нашр карда шуданд, ки ба татбиқи модели ташаккули қобилиятҳои эҷодии хонандагон тавассути мероси математикии олимони асримиёнагии Шарқ равона карда шудаанд.

3. Тавсияҳои методӣ барои омӯзгорони математика оид ба ташаккули қобилияти эҷодии хонандагон тавассути мероси математикии олимони асримиёнагии Шарқ таҳия карда шуданд, ки онҳо фаъолияти омӯзгоронро дар ин раванд сода мегардонад.

Дараҷаи эътимоднокии натиҷаҳои таҳқиқоти диссертационии Буриев Бахтиёр тавассути таҳқиқотҳои таҳдилӣ ва таҷрибавӣ, коркарди маълумотҳо бо истифода аз усулҳои омори математикӣ ва истифодаи маҷмӯи усулҳои илмию педагогӣ, ки ба ҳадафҳо, вазифаҳо ва мундариҷаи кори пешниҳодшуда мувофиқанд, таъмин карда шудаанд.

Мундариҷа ва кори диссертационии муҳаққиқ Буриев Бахтиёр ба бандҳои асосии шинонномаи ҳихтисоси илмии 13.00.01. - педагогикаи умумӣ, таърихи педагогика ва таҳсилоти мувофиқ мебошад, аз ҷумла: Асосҳои назариявии истифодаи технологияҳои педагогии наъ ва системаи методии таълим дар асоси технологияҳои иттилоотӣ-мухобиротӣ ки дар зинаҳои гуногуни таълими фанни математика рушди хонандаро таъмин менамоянд (*ба банди 2*); назарияи таҷрибаи пешқадами таълим ва тарбияи фанни математика (*ба банди 3*); таҳқиқоти муқоисавии назария ва методикаи таълими фанни математика дар низомҳои гуногуни педагогӣ (*ба банди 4*); назария ва амалияи коркарди стандартҳои давлатии таълими зинаҳо ва соҳаҳои гуногуни таълими фанни математика (*ба банди 8*); коркарди барномаҳои таълимӣ аз фанни математика барои таълимгоҳҳои гуногуни зинаҳои таълимӣ (*ба банди 14*); масъалаҳои коркарди системаҳои методии нави таълим ва тарбия аз фанни математика мутобиқ ба самтҳои рӯзмарраи иттилоотикунонӣ ва навғонии таълими ватанӣ (*ба банди 20*); назария ва методикаи истифодаи аёнияти техникии таълим дар соҳаҳои гуногуни дониш ва дар зинаҳои муҳталифи таълим (*ба банди 21*); асосҳои назариявии методологии коркард ва истифодаи таъмини илмӣ-методии системаҳои таълими педагогӣ, ки имкониятҳои иттилоотию муҳобиротиро амалӣ мегардонанд (*ба банди 28*); масъалаҳои мураттабсозии мазмун, усулҳо ва шаклҳои ташкилкунии таълим ва тарбия аз фанни математика дар шароити мусоири ҷамъияти иттилоотӣ ва ҷаҳонишавии коммуникатсия (*ба банди 29*).

Саҳми шаҳсии довталаби дараҷаи илмӣ дар таҳқиқот. Мубрамии мавзуи барои таҳқиқоти диссертационӣ интихоб кардаи муҳаққиқ Буриев Бахтиёр аз таҳлили маълумоти адабиёт, масъалагузорӣ ва ҳалли

масъалаҳои таҳқиқотӣ, омода намудан ва гузаронидани таҳқиқотҳои таҷрибавӣ, таҳлили натиҷаҳои бадастомада ва таҳияи муқаррарот ва хулосаҳои асосии рисола иборат аст. Натиҷаҳои бадастовардаи муҳаққик бо яклухтии сохтории диссертатсия таъйид гашта, дар шакли алоқаҳои байниҳамдигарӣ сурат гирифта, дар доираи таҳқиқоти назариявӣ ва амсиласозиҳо, коркардҳои оморӣ, математикий ва компьютерӣ саҳми босазо гузошта метавонанд. Нуктаҳои асосии илмӣ ва хулосаҳои диссертационӣ ба воситаи усули амсиласозии компьютерӣ дар шакли маҷмуи барномаҳои таҳияшуда асоснок ва тасдиқ гардидаанд.

**Тасвиб ва амалисозии натиҷаҳои таҳқиқот.** Натиҷаҳои диссертационӣ амалан дар тамоми марҳилаҳои таҳқиқот (солҳои 2014-2024) гузаронида шудааст. Муқаррароти асосии назариявӣ ва натиҷаҳои таҳқиқот дар ҷаласаҳои илмии шӯъбаи фанҳои табиию риёзӣ, технологияи иттилоотӣ ва бознигариву тақмили стандарт, барномаҳои таълимию китобҳои дарсии Пажӯҳишгоҳи рушди маориф ба номи Абдураҳмони Ҷомии Академияи таҳсилоти Тоҷикистон ва шуроҳои методӣ ва омӯзгории муассисаҳои таълимии озмоиши мавриди арзёбӣ қарор гирифтааст. Дар маҷмуаи мақолаҳои конфронсҳои байналмилалӣ ва ҷумҳуриявӣ: «Современные образовательные технологии в процессе преподавания естественно - математических дисциплин», «Борисоглебский государственный педагогический институт. г. Борисоглебск, март с.2012; «Масъалаҳои муосири математика ва таълими он». Бахшида ба 35-солагии Доғишгоҳи Давлатии омӯзгории Қўрғонтеппа ба номи Н. Ҳусрав, соли 2013; Материалы всероссийской (с международным участием) научно-практической конференции «Применение инновационных технологий в преподавании математических дисциплин в школе и в вузе». Сборник научных трудов, 174 с., Борисоглебск-2015; «Таҳқиқоти педагогӣ: мушкилот ва дурнамои он дар замони муосир». ПРМ-29 апрели соли 2021; «Таҳсилоти фарогир-роҳ ба суйи баробархуқуқӣ: омӯзонидани принсипҳои таҳсилоти фарогир ба омӯзгорон», 14-15 майи с.2021, Душанбе; «Образовательная политика и инновации». Швейцария. Женева 7,14,21 октября соли 2021; «Масъалаҳои мубрами назария ва амалияи таҳқиқоти педагогӣ: дурнамои инкишофи он дар замони муосир» бахшида ба 90-солагии ПРМ ба номи Абдураҳмони Ҷомии АТТ, с.2023 сурат гирифта, самаранокии худро собит намудааст.

**Интишорот аз рӯйи мавзуи диссертатсия.** Натиҷаҳои таҳқиқотӣ дар 34 интишороти муҳаққик Буриев Бахтиёр инъикос ёфтаанд, ки 7-тои онҳо дар маҷаллаҳои тақризшавандай Комиссияи олии аттестационии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба нашр расидаанд.

**Сохтор ва ҳаҷми диссертатсия.** Таҳқиқоти диссертационӣ аз баҳшҳои «Муқаддима», се боб ва хулосаҳои онҳо, баҳши «Хулосаи умумӣ» ва адабиёт ва сарчашмаҳои истифодашуда иборат аст.

Омӯзиш ва таҳлили диссертатсияи Буриев Бахтиёр дар мавзуи «Ташаккули қобилияти эҷодии хонандагон тавассути мероси математикии олимони асримиёнагии Шарқ» нишон медиҳад, ки дар натиҷаи омӯзиши асосҳои илмӣ-назарияйӣ ва гузаронидани корҳои таҷрибайӣ оид ба мавзуи илмӣ, муҳаққиқ модули ташаккули эҷодии хонандагонро тавассути мероси математикии олимони асримиёнагии Шарқро пешниҳод менамояд, ки онро аз озмоиш гузаронидааст.

Муҳаққиқ Буриев Бахтиёр дар ҷараёни омода кардани рисолаи хеш аз манбаъҳои зиёди илмию таърихии пурарзиш оид ба мавзуъро омӯхтааст, барои арзишмандии андешаҳои хеш маводро оид ба зиндагинома ва корҳои илмии мутафаккирони асримиёнагии Шарқ ҷамъоварӣ намудааст, дар баъзе ҳолатҳо барои боэътиҳод гардонидани андешаҳои худ ба осори таҳқиқии муҳаққиқон ватаниву ҳориҷи кишвар муроҷиат намудааст ва дар мавриҷҳои лозимӣ аз онҳо иқтибосҳо низ овардааст, корҳои таҷрибайӣ гузаронидааст, натиҷаҳои онҳоро тавассути барномаҳои компютерӣ дар шакли диаграммаҳои муқоисавӣ нишон додааст.

Қайд кардан бамаврид аст, ки натиҷаҳои ҳосилшуда метавонад чун базаи иттилоотӣ барои таҳияи монография ва дастурҳои таълими - методӣ аз рӯйи мавзуи марбут ба шароитҳои педагогии қобилиятҳои эҷодии хонандагон дар муассисаи таҳсилоти умумӣ истифода шаванд.

Дастгоҳи илмӣ ва сохтори диссертатсия, автореферати он мувофиқи талаботи Дастурамал оид ба тартиби барасмиятдарории диссертатсияҳо барои дарёғти дараҷаи илмии номзади илмҳои педагогӣ, авторефератҳо ва мақолаҳои илмии чопшуда дар сатҳи хуб таҳия гардида, муҳтавои автореферат ба мазмуни диссертатсия мувофиқ ва тасаввуроти аникро доир ба моҳияти таҳқиқоти гузаронидашуда ва натиҷаҳои бадастовардаи муаллиф медиҳад.

Муаллифи рисола, Буриев Бахтиёр дар муқаддима оид ба мубрамии масъалаи мазкур, дараҷаи омӯзиши мавзуъ, мақсаду вазифаҳои тадқиқот, усули пажӯҳиш ва сарчашмаи мавод, навовариҳои он, аҳамияти назариву амалии рисола, нуктаҳои ба ҳимояи пешниҳодшаванда ва коркарду татбиқи натиҷаҳои таҳқиқотро мулоҳизаронӣ намудааст.

Боби якуми рисола ба “Асосҳои назариявии ташаккули қобилияти эҷодии хонандагон дар раванди таълими математика” баҳшида шуда, аз се зербоб иборат мебошад. Дар зербоби якум мағҳум ва моҳияти қобилияти

Эчодии хонандагон ҳангоми омӯзиши математика дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ, дар зёрбоби дуюм усули ташаккули қобилияти эчодии хонандагон ҳангоми омӯзиши математика дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ ва дар зербоби сеюми он модели дидактикаи ташаккули қобилияти эчодии хонандагон тавассути афкори математикии олимони асримиёнагии Шарқ тавсиф дода шуда, тарҳи модели дидактикаи ташаккули қобилияти эчодии хонандагон тавассути афкори математикии олимони асримиёнагии Шарқ пешниҳод шудааст ва хulosai боб бо таҳлилҳои илмӣ оварда шудаанд.

Боби дуюми рисола ба “Математикаи Шарқ ва нақши он дар ташаккули қобилияти эчодии хонандагон ҳангоми омӯзиши математика” бахшида шуда, аз ду зербоб ва хulosai иборат аст.

Мероси математикии олимони асримиёнагии Шарқ яке аз саҳифаҳои барҷастаи таърихи илм мебошад. Он доираи васеи соҳаҳо ба монанди алгебра, геометрия, тригонометрия ва астрономияро фаро мегирад. Олимони ҷаҳони ислом, инчунин Ҳиндустон ва Чин дар рушди математика саҳми бузург гузоштанд, ки ба эҳёи илми Аврупо таъсир расонидааст.

Андешаҳои гузаштагони бузурги тоҷикон оид ба тамоми анвои улум, аз ҷумла дақиқ, асосан дар қолаби адабӣ иброз дошта шудаанд. Аммо то ин дам ҳазинаи афкори пурқимати эшон номакшуф ва мақомашон дар таърихи илми ҷаҳонӣ норавшану номуайян мемонд.

Дар зербоби якум муҳаққиқ Буриев Б.Б. оид ба зиндагинома ва осори илмии 39 олимони асримиёнагии Шарқ маълумотномаи ҷолибро ҷамъоварӣ намудааст, ки аз он омӯзгорон, олимон ва дигар мутахassisони соҳа дар машғулиятҳои беруназдарсӣ ва барои навиштани монографияҳо истифода бурда метавонанд.

Дар зербоби дуюми боб мағҳумҳои асосӣ, пайдоиши алгебра ва иҷрои амалҳои математикий аз нигоҳи олимони риёзидони асримиёнагӣ, аз ҷумла, ал Ҳоразмӣ, Умари Хайём, Муҳаммад Наҷмуддинхон, Али Қушчиӣ, Насуриддин Тӯсӣ, Абурайҳони Берунӣ, Баҳоваддин Омӯлӣ, Қозизодаи Румӣ ва дигарон оид ба иҷрои амалҳои ҷамъу тарҳ, зарб ва тақсим аз асарҳои олимони Шарқ маълумотҳои ҷолибро овардааст.

Боби сеюми рисола ба “Корҳои таҷрибавӣ оид ба озмоиши самаранокии модели дидактикаи ташаккули қобилияти эчодии хонандагон тавассути афкори математикии олимони асримиёнагии Шарқ” бахшида шуда, аз 2 зербоб ва хulosai боб иборат мебошад.

Корҳои таҷрибавӣ оид ба озмоиши модели дидактикаи ташаккули қобилияти эчодии хонандагон тавассути мероси математикии олимони асримиёнагии Шарқ оид ба масъалаҳои зерин баҳс мекунад: усуљҳо ва равишҳои истифодаи мероси математикии олимони асримиёнагии Шарқ дар таълими математикаи мусоири мактабӣ (зербанди якум); таҳлили

натицаи корҳои озмоиши ёид ба ташаккули қобилияти эҷодии хонандагон тавассути мероси математикии олимони асримиёнагии Шарқ (зербанди дуюм).

Муҳаққиқ Буриев Бахтиёр қайд мекунад, ки усулҳои аз ҳама мувофиқ барои истифодаи мероси математикии олимони асримиёнагии Шарқ дар дарс ва машғулиятҳои беруназдарсӣ аз фанни математика, ки ба ташаккули қобилияти эҷодии хонандагон равона шудаанд: экскурсия (сафар)-и таъриҳӣ (сафари таъриҳӣ дар шакли паём; шакли видеой; ба таври мултимедияйӣ; ба таври саҳначаҳо); ҳалли мисолу масъалаҳои таъриҳӣ; зиндагиномаи математикони варзида; робитаи байнифаний; шакли тасвири мебошанд.

Қобили зикр аст, ки муҳаққиқ Буриев Бахтиёр натицаҳои санчишҳои таҷрибавӣ, озмоиши ташаккулдиҳонда ва озмоиши назоратиро, ки пешакӣ мақсаду вазифаҳои онҳо муайян карда шудаанд, дар диссертатсия дар шакли 12 адад гистограммаҳо ҷой додааст.

Ҳамин тариқ, мо метавонем ҳалли бомуваффақияти вазифаҳои гузошташударо изҳор қунем, ки фарзияи дар ибтидои тадқиқот пешниҳодшуда аз ҷиҳати назариявӣ асоснок ва амалан тасдиқ карда шудааст. Натицаи таҷрибаҳо аз он гувоҳӣ медиҳанд, ки муҳаққиқ Буриев Бахтиёр ба мақсаду вазифаҳо ва фарзияҳои таҳқиқот ноил гаштааст.

Дастовардҳо аз таҳқиқоти диссертационии Буриев Бахтиёр бо такя ба методологияи илмӣ, манбаъҳои гуногуни иттилоотӣ методӣ, педагогӣ, психологӣ, таҳлили мағҳумҳои асосӣ, истифодаи мақсадноки методҳои ҳамдигарро мукаммалкунандай таҳқиқотӣ, ки ба ҳадаф, фарзия, предмет, вазифа ва мантиқи таҳқиқот мувофиқанд, мувофиқ карда шуданд. Илова бар ин, натицаҳои асосии диссертатсия дар нашрияҳои илмии тақризшаванд (7 адад) ва маҷмууи маводи конференсияҳои байналмиллалӣ ва ҷумҳуриявӣ дар шакли мақола ва фишурдаҳои илмӣ ба табъ расидаанд.

Арзишмандии таҳқиқоти диссертационии Буриев Бахтиёр на танҳо дар мураттабии баёни фикр ва забони фасехи он, баёни мантиқии фикр ва ақидаҳои асоснокро мансуб доностан, инчунин дар пешниҳодҳое, ки метавонанд ба сифати дастовардҳои нави илмӣ дар соҳаи илми педагогика доноста шаванд, ифода мейбад. Арзёбии натицаҳои диссертатсия ва таҳқиқоти таҷрибавӣ - озмоиши баргузорнамудаи Буриев Бахтиёр, ҳамчунин хulosаву тавсияҳои методии коркард ва манзурнамудаи ў бозгӯи онанд, ки муаллиф ба мақсад ноил шуда, вазифаҳои дар назди таҳқиқот гузошташударо ҳаллу фасл кардааст ва дар натиҷа фарзияи илмии пешниҳодкардааш дар амал тасдиқи худро пайдо кардааст.

Натицаҳои бадастомада эътиимоднок, хulosаву тавсияҳо тибқи талаботи Низомномаи Шуруи диссертационӣ ва Тартиби додани додани дараҷаи илмӣ (қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 июни соли 2021, № 267) аз ҷиҳати илмию-методӣ асоснок карда шуда,

ба миқдори кофӣ бо тавсияву пешниҳодҳои назариявӣ ва амали, мисол ва ҷадвалҳо таъмин карда шудааст.

Қобили зикр аст, ки натиҷаҳои ҳосилшудаи таҳқиқоти илмии Буриев Бахтиёр метавонад чун базаи иттилоотӣ барои таҳияи монография ва дастурҳои таълимӣ - методӣ аз рӯйи мавзуи марбут ба ташаккули қобилиятаҳои эҷодии хонандагон дар муассисаи таҳсилоти умумӣ истифода шаванд.

Дастгоҳи таҳқиқоти илмӣ ва соҳтори диссертатсия, автореферати кори илмии Буриев Бахтиёр мувофиқи талаботи Дастурамал оид ба тартиби барасмиятдарории диссертатсияҳо барои дарёftи дараҷаи илмии номзади илмҳои педагогӣ, авторефератҳо ва мақолаҳои илмии чопшуда дар сатҳи баланди илмӣ таҳия гардида, муҳтавои автореферат ба мазмуни диссертатсия мувофиқ ва тасаввуроти аниқро доир ба моҳияти таҳқиқоти гузаронидашуда ва натиҷаҳои бадастовардаи муаллиф медиҳад. Мақолаҳои нашрнамудаи унвонҷӯ ҷиҳатҳои муҳими таҳқиқоти баргузоршударо ифода мекунанд.

Саҳми шахсии муаллиф дар иштироки бевосита ў дар ҳамаи марҳилаҳои таҳқиқот: банақшагирӣ, интихоб ва асосноккунии мавзуъ, тартиб додани соҳтори диссертатсия, муайян кардани мақсад, вазифаҳо, объект ва предмети таҳқиқот, ҷустуҷуй ва дарёftи адабиёti зарурӣ оид ба мавзуи таҳқиқот, ҷамъоварӣ, таҳлил ва муназзам гардонидан ва коркарди маълумоти озмоиш, омода ва интишор намудани мақолаҳои илмӣ, иштирок дар ҷорабиниҳои илмӣ, ҷамъбости натиҷаҳои бадастомада ва таҳияи диссертатсия ифода мейбад.

Эродҳо ба кори диссертационӣ. Дар баробари дастоварҳои муҳимми илмии диссертатсия ва автореферати он камбудиву норасоиҳо орӣ нестанд, вале баёни онҳо бо ҳеч ваҷҳ арзиши таҳқиқоти диссертациониро қоҳиш намедиҳанд, баръакс барои такмили мазмуну мундариҷаи он муғид ҳоҳанд буд.

Аз ҷумла:

1. Мағҳуми “қобилияти эҷодӣ” ва тарзи муайянкунии он дар кори тадқиқотӣ шарҳу эзоҳи бештар меҳоҳад. Дар қисмати назариявӣ зарур буд, ки ба ин мағҳум тавассути таҳлили амиқи адабиёti илмии муосир равшанӣ андохта мешуд ва нишондиҳандаҳои ҷеншавандай он дақиқ муайян мегардиданд.

2. Саҳми осори олимони асримиёнагии Шарқ дар рушди қобилияти эҷодии хонандагон бештар ба таври тавсифӣ оварда шудааст, ва агар паҳлӯҳои амалии онҳо таҳлил мешуданд, қимати кор меафзуд.

3. Дар қисмати методологӣ баъзе мушкилоти усулий ба назар мерасанд, аз ҷумла:

- фаъолияти гурӯҳҳои озмоишӣ ва назоратӣ дар давраи озмоиши ташаккулдиҳонда боз каме тавсиф металабад;
  - асосноккунии методҳо ва воситаҳои ченкунии қобилияти эҷодӣ бо такя ба манбаъҳои илмии муосир ба таври лозима асоснок нашудаанд;
  - натиҷаҳои таҷрибавӣ ба таври ҷудогона таҳдил шудаанд, вале ҳуло сабарорӣ то андозае умумӣ шудааст.
4. Дар рисола баъзе истилоҳот ва ибораҳо тавзехталаband.

Камбудиҳои қайдшуда хусусияти тавсиявӣ ва баъзеи онҳо хусусияти техникиву орфографӣ доранд вале ҳеч гоҳ қимати кори илмии иҷрошударо коҳиш дода наметавонанд.

Дар ҳаллу фасли вазифаҳои пешгузошта муҳаққиқ далелу маводи заруриро ба таври возеҳ ва васеъ истифода намудааст.

### Ҳуло саи ҷамъбастӣ

1. Диссертатсияи Буриев Бахтиёр Болтаевич дар мавзуи «Ташаккули қобилияти эҷодии хонандагон тавассути мероси математикии олимони асримиёнагии Шарқ» барои дарёftи дараҷаи илмии номзади илмҳои педагогӣ аз рӯйи ихтисоси 13.00.01 – педагогикаи умумӣ, таърихи педагогика ва таҳсилот кори ба итномрасидаи илмӣ-таҳқиқотӣ буда, аз ҷониби муаллиф мустақилона ва дар сатҳи баланди илмӣ иҷро карда шудааст.

2. Довталаб Буриев Бахтиёр Болтаевич ба ҳадафи дар назди таҳқиқоти диссертационӣ гузошташуда ноил шуда, вазифаҳои илмии таҳқиқотро ҳаллу фасл кардааст ва фарзияи таҳқиқот дар кори илмӣ тасдики худро ёфтааст.

3. Диссертатсия ба талаботи Низомномаи намунавӣ оид ба Шурои диссертационӣ ва тартиби додани дараҷаҳои илмӣ ва унвони илмӣ, ки бо қарори ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 июни соли 2021, таҳти №267 тасдиқ гардидааст, пурра ҷавобгӯ буда, муаллифи он Буриев Бахтиёр Болтаевич сазовори дарёftи дараҷаи илмии номзади илмҳои педагогӣ аз рӯйи ихтисоси 13.00.01–Педагогикаи умумӣ, таърихи педагогика ва таҳсилот мебошад.

Тақриз аз тарафи эксперт, номзади илмҳои педагогӣ, дотсент Кучибоев Ш. мураттаб шудааст.

Тақризи муассисаи пешбар дар ҷаласаи васеи семинари илмӣ-назариявии кафедраи педагогикаи умумии МДТ “Донишгоҳи давлатии

Хучанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров”, ки дар он довталаби дараҷаи илмӣ бо маъруза баромад намуд, баррасӣ ва тасдиқ шудааст.

Дар ҷаласаи васеи семинари илмӣ-назариявии кафедраи педагогикаи умумии МДТ “Донишгоҳи давлатии Хучанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров” 15 нафар устодону омӯзгорони донишгоҳ иштирок намуданд.

Натиҷаи овоздиҳӣ: “тағафдор” – 15 нафар, “бетараф” - нест, “муқобил” - нест (қарори ҷаласаи васеи семинари илмӣ-назариявии кафедраи педагогикаи умумии МДТ “Донишгоҳи давлатии Хучанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров” (Протоколи № 1 аз 15.08.2025, файринавбатӣ).

Раиси ҷаласаи васеи семинари илмӣ-методӣ, номзади илмҳои педагогӣ, мудири кафедраи педагогикаи умумии МДТ “Донишгоҳи давлатии Хучанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров”

Ахмедова М.Ф.

Эксперти таҳқиқоти диссертационӣ, дотсенти кафедраи педагогикаи умумӣ

Кучибоев Ш.И.

Котиби ҷаласаи васеи семинари илмӣ – назариявии кафедраи педагогикаи умумӣ

Қодирова П.

Имзоҳои Ахмедова М.Ф., Кучибоев Ш.И. ва Қодирова П.-ро тасдиқ менамоям.



Сардори Раёсати қадрҳо ва көрҳои махсуси МДТ “Донишгоҳи давлатии Хучанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров”

Сайдуллозода З.С.

Суроға: 735700, Ҷумҳурии Тоҷикистон, шаҳри Хучанд, тангкучай Мавлонбеков, 1. Рақами телефон: (+992)(3422) 6-75-18, E-mail: [rector@hgu.tj](mailto:rector@hgu.tj)

15 августи соли 2025